

Рӯзнома аз соли 1924 чоп мешавад

Номҳои пешинни рӯзнома: «Овози тоҷики камбагъ» (соли 1924),  
«Овози тоҷик» (солҳои 1924-1931), «Ҳақиқати Ўзбекистон» (солҳои 1931-1940),  
«Ўзбекистон сурх» (солҳои 1950-1964), «Ҳақиқати Ўзбекистон» (солҳои 1964-1991).

12  
октябр  
соли 2022  
Чоршанбе  
№ 81 (14885)

сайт <http://ovozitojik.uz/>,  
e-mail:  
[ovozitoj@mail.uz](mailto:ovozitoj@mail.uz),  
[ovozit@mail.ru](mailto:ovozit@mail.ru)

Ягон шаҳрванд бо мушкилоти  
худ набояд рӯ ба рӯ монад.  
Кайфияти аҳолӣ – онаи ислоҳот  
ва сиёсати мост. Саривақт  
эътибор додан ба ҳар як  
мушкилоти одамон новобаста аз  
ҳаҷми онҳо, ҳалли муттасили онҳо  
бояд вазифаи бартариноки  
роҳбарони ҳамаи дараҷаҳо  
бошад.

**Шавкат МИРЗИЁЕВ,**  
Президенти Ҷумҳурии  
Ўзбекистон

## ҲАМКОРИИ МУФИДИ ТАРАФАЙН ВУСЪАТ ХОҲАД ЁФТ

Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев 11 октябр ҳайатро зери роҳбарии Президенти Ҷумҳурии Тотористон Рустам Миннихонов қабул кард.



Масъалаҳои вусъат додани шаркии  
амалий бо Тотористон ва пеш бурдани  
лоиҳаҳои муштараки инноватсионӣ дар  
саҳоҳои афзалиятникои иқтисодӣ мус-  
ассаслан баррасӣ гардида.

Наҳустин натиҷаҳои ҳамкории муфи-

ди тарафайн дар дараҷаи ширкат ва кор-  
хонаҳои пешсаф бо қоноатмандӣ та-  
вид гардид.

Домани ҳамкориҳо дар доираи тех-  
нолорки кимёву индустрисалии «Чирчик»  
дар вилояти Тошканд веъс мегардад.

Аз он ҷумла омодагӣ ва татбики 16  
лоиҳаи сармоягузорӣ пеш бурда меша-  
вад.

Истиқболи амиқсозии ҳамкорӣ ва  
пеш бурдани лоиҳаҳо дар соҳаҳои мо-  
шинсозӣ, истехсоли маҳсулоти намудҳои

нави кимёвӣ, дар соҳаи кимёи хурдтон-  
нагӣ ва азномкоркарди нафт, истехсоли  
аграрӣ, сектори IT бинобар «нақшан  
роҳ»-и қабулгардида мухокима гарди-  
данд.

Эътибори алоҳида ба татбики бизнес-  
лоиҳаҳои муштарак дар минтақаҳои  
Ўзбекистон, аз он ҷумла дар вилоятҳои  
Чиззах ва Тошканд нигаронда шуд.

Дар бобати татбики барномаҳо дар  
соҳаи таълим, тарбия ва таҳмилӣ мала-  
каи қадро оид ба ихтисосҳои техники

аҳду паймон ба вучӯд омад.

ЎзА.

Сурати Ҳидмати матбуоти  
Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон.



**Шавкат МИРЗИЁЕВ:**

## КАЙФИЯТИ АҲОЛӢ – ОНАИ ИСЛОҲОТ ВА СИЁСАТИ МОСТ

Зери раисии Президент Шавкат Мирзиёев 11 октябр ҷамъомади  
видеоселекторӣ оид ба вазифаҳои бартариноки ободонии маҳалла ва  
ҳалли масъалаҳои нигаронкунандай аҳолӣ баргузор гардид.

Ҳамаи бозсозиҳои ҷории мамлакат,  
лоиҳаҳои иҷтимоиу иқтисодии татбикагардан-  
да ба тавсии ҳаёти фаровони ҳалли нигаронда  
шууда. Талаби асосии роҳбари давлат –  
натиҷаи ислоҳот бояд дар ҳаёти одамон ва  
маҳаллаҳоҳо эҳсон гардад, ки дар онҳо зин-  
дагӣ мекунанд.

Дар доираи барнома соли ҷорӣ аз буҷет  
қарӣ 29 триллион сӯм ба максади ободонии  
4 ҳазор 100 маҳалла ва ҳамчунин ҳалли муш-  
килоти онҳо, ки ба қӯдакистон, мактаб, та-  
нудуристӣ, таъминоти об, таъминоти электр, ка-  
нализацияи вобастаанд, чудо карда шудааст.

Дар натиҷа дар 434 маҳалла роҳҳои доҳили  
тавсии гардида. Ба 672 маҳалла шабакаи  
оби ошомидани қашида шуд. 34 мактаби нав  
соҳта, 338 мактаб реконструксия ва 360 мак-  
таб таъмири гардида, дар онҳо имконоти таъ-  
мири ҳардиданд. Ба 78 ҳазор қӯдак фароҳони оварда шуд.

Инчунин 580 трансформатор, 20 ҳазор кило-  
метр шабакаи электр на варда шуда, таъ-  
миноти ҳавзаҳои 1,5 миллион аҳолии 413  
маҳалла беҳтар карда шуд.

Дар ҷамъомад ҷорданиҳо дар бино-  
бар нақша идома додани ин кор ба ҳалли  
масъалаҳои мухим дар маҳаллаҳо мухокима  
гардида.

– Яғон шаҳрванд бо мушкилоти худ набо-  
яд рӯ ба рӯ монад. Кайфияти аҳолӣ – онаи  
ислоҳот ва сиёсати мост. Саривақт эътибор  
додан ба ҳар як мушкилоти одамон новобаста  
аз ҳаҷми онҳо, ҳалли муттасили онҳо бояд  
вазифаҳои бартариноки роҳбарони ҳамаи  
дараҷаҳо бошад, – гуфт Шавкат Мирзиёев.

Холо дар мамлакатом 9 ҳазор 370 ма-  
ҳалла вучӯд дорад. Бо супории Президент  
гуరӯҳҳои ҳардидан ҳар як ин барои ҳалли  
масъалаҳои мухим дар маҳаллаҳо мухокима  
гардида.

– Яғон шаҳрванд бо мушкилоти худ набо-  
яд рӯ ба рӯ монад. Кайфияти аҳолӣ – онаи  
ислоҳот ва сиёсати мост. Саривақт эътибор  
додан ба ҳар як мушкилоти одамон новобаста  
аз ҳаҷми онҳо, ҳалли муттасили онҳо бояд  
вазифаҳои бартариноки роҳбарони ҳамаи  
дараҷаҳо бошад, – гуфт Шавкат Мирзиёев.

Холо дар мамлакатом 9 ҳазор 370 ма-  
ҳалла вучӯд дорад. Бо супории Президент  
гуруҳҳои ҳардидан ҳар як ин барои ҳалли  
масъалаҳои мухим дар маҳаллаҳо мухокима  
гардида.

– Яғон шаҳрванд бо мушкилоти худ набо-  
яд рӯ ба рӯ монад. Кайфияти аҳолӣ – онаи  
ислоҳот ва сиёсати мост. Саривақт эътибор  
додан ба ҳар як мушкилоти одамон новобаста  
аз ҳаҷми онҳо, ҳалли муттасили онҳо бояд  
вазифаҳои бартариноки роҳбарони ҳамаи  
дараҷаҳо бошад.

Муайян карда шуд, ки ба фондҳои «Дехон  
обод» ва «Маҳалла обод» 1 триллиону 700  
миллиард сӯм барои татбики 5 ҳазору 979 маҳалла  
роҳҳои соҳтмон дар 4 ҳазору 979 маҳалла  
равона карда мешавад. Дар ҳолати ногузӣ  
то ҳоҳи сол бол 1 триллион сӯм ҷудо карда  
мешавад.

Лоиҳаҳои «Буҷети ташаббусӣ» воситаи  
муҳими бехосни ҳаёти маҳалла гардида. Дар  
нишомали дуоми соли ҷорӣ дар ин лоиҳа 9  
ҳазору 201 маҳалла (98 фоизи тамоми маҳал-  
лаҳо) иштирок намуд. Дар натиҷаи овоздидҳӣ  
1 ҳазору 418 лоиҳа дар 1 ҳазору 221 маҳалла

ғолиб доноста шуда, барои татбики онҳо 1  
триллион сӯм роҳон карда шуд.

Бо максади қоёнӣ намудани талаби аҳолӣ  
ва ободони маҳаллаҳои Президент пешниҳод  
намуд, ки лоиҳаи «Буҷети ташабbусӣ» боз ҳам  
вусъат дода шавад.

Ҳамин таъриҳ, барои 364 лоиҳа дар 342 ма-  
ҳалла, ки беш аз 2 ҳазор овоз гирифта, аммо  
дар овоздидҳӣ ғалаба накардаанд, барилова  
335 миллиард сӯм ҷудо карда мешавад. Гайр  
аз ин, бо назардоши аҳамиятнокии тандуру-  
стии ҷамъияти барои мӯсаҳазасонӣ бунгоҳҳо<sup>1</sup>  
дукторони маҳалла ва поликлиникаҳои оипавӣ  
соли оянда барилова 200 миллиард сӯм ҷудо  
карда мешавад.

Ҳамзомон таъқид шуд, ки аз соли 2023 30  
фоизи маблаги иловагӣ буҷетҳои минтақаҳои  
ба loиҳаҳои «Буҷети ташабbusӣ» 3,5 баробар  
зидӣ гардида, то 8 триллион роҳсона дешавад.

Умуман аз соли оянда маблаг барои инфра-  
соҳтори маҳалла факат аз тарои «Буҷети  
ташабbusӣ» барои он лоиҳаҳо таҳсилӣ  
мешавад, ки ба онҳо сокинон эҳтиёд доранд.

– Аз 1 ҷанвари соли оянда маблаг барои  
лоиҳаҳои «Буҷети ташабbusӣ» 3,5 баробар  
зидӣ гардида, то 8 триллион роҳсона дешавад.

Ҳамин таъриҳ, барои 364 лоиҳа дар 342 ма-  
ҳалла, ки беш аз 2 ҳазор овоз гирифта, аммо  
дар овоздидҳӣ ғалаба накардаанд, барилova  
335 миллиард сӯм ҷудо карда мешавад. Гайр  
аз ин, бо назардоши аҳамиятнокии тандуру-  
стии ҷамъияти барои мӯсаҳазасонӣ бунгоҳҳо  
дукторони маҳалла ва поликлиникаҳои оипавӣ  
соли оянда барилova 200 миллиард сӯм ҷудо  
карда мешавад.

Ҳамзомон таъқид шуд, ки аз ҳоҳи соли оянда  
маблаг барои инфра-соҳтори маҳалла ҷудо  
карда мешавад.

Дар ҷамъомад ҷорданиҳо дар бино-  
бар нақша идома додани ин кор ба ҳалли  
масъалаҳои мухим дар маҳаллаҳо мухокима  
гардида.

– Яғон шаҳрванд бо мушкилоти худ набо-  
яд рӯ ба рӯ монад. Кайфияти аҳолӣ – онаи  
ислоҳот ва сиёсати мост. Саривақт эътибор  
додан ба ҳар як мушкилоти одамон новобаста  
аз ҳаҷми онҳо, ҳалли муттасили онҳо бояд  
вазифаҳои бартаринokи роҳbaronи ҳамaи  
daraҷaҳo boшad.

Дар ҷамъомад ҷорданиҳо дар бино-  
бар нақsha иdомa doda ni kor ba halli  
maсъalaҳoи muҳim dар maҳalлаҳo mukhokima  
garidiда.

– Яғон шаҳrvand bo mушкиloti xud nabol-  
jad rӯ bā rӯ monad. Kайfijati aҳolӣ – onai  
isloҳot va siёsatи most. Sarivaқt eъtibor  
dodan ba ҳar яk mушкиloti odamoni novobastan  
az ҳaҷmi onҳo, ҳallli muttasili onҳo boyad  
vazifahoi bartarinokii roҳbaronii ҳamai  
daraҷaҳo boшad.

Дар ҷамъомад ҷорданиҳо дар бино-  
бар нақsha иdомa doda ni kor ba halli  
maсъalaҳoи muҳim dар maҳallaҳo mukhokima  
garidiда.

– Яғon шaҳrvand bo mушкиloti xud nabol-  
jad rӯ bā rӯ monad. Kajfijati aҳolӣ – onai  
isloҳot va siёsati most. Sarivaқt eъtibor  
dodan ba ҳar яk mушкиloti odamoni novobastan  
az ҳaҷmi onҳo, ҳallli muttasili onҳo boyad  
vazifahoi bartarinokii roҳbaronii ҳamai  
daraҷaҳo boшad.

Дар ҷамъомад ҷорданиҳо дар бино-  
бар нақsha иdомa doda ni kor ba halli  
maсъalaҳoи muҳim dар maҳallaҳo mukhokima  
garidiда.

– Яғon шaҳrvand bo mушкиloti xud nabol-  
jad rӯ bā rӯ monad. Kajfijati aҳolӣ – onai  
isloҳot va siёsati most. Sarivaқt eъtibor  
dodan ba ҳar яk mушкиloti odamoni novobastan  
az ҳaҷmi onҳo, ҳallli muttasili onҳo boyad  
vazifahoi bartarinokii roҳbaronii ҳamai  
daraҷaҳo boшad.

Дар ҷамъомад ҷорданиҳо дар бино-  
бар нақsha иdомa doda ni kor ba halli  
maсъalaҳoи muҳim dар maҳallaҳo mukhokima  
garidiда.

– Яғon шaҳrvand bo mушкиloti xud nabol-  
jad rӯ bā rӯ monad. Kajfijati aҳolӣ – onai  
isloҳot va siёsati most. Sarivaқt eъtibor  
dodan ba ҳar яk mушкиloti odamoni novobastan  
az ҳaҷmi onҳo, ҳallli muttasili onҳo boyad  
vazifahoi bartarinokii roҳbaronii ҳamai  
daraҷaҳo boшad.

Дар ҷамъомад ҷорданиҳо дар бино-  
бар нақsha иdомa doda ni kor ba halli  
maсъalaҳoи muҳim dар maҳallaҳo mukhokima  
garidiда.

– Яғon шaҳrvand bo mушкиloti xud nabol-  
jad rӯ bā rӯ monad. Kajfijati aҳolӣ – onai  
isloҳot va siёsati most. Sarivaқt eъtibor  
dodan ba ҳar яk mушкиloti odamoni novobastan  
az ҳaҷmi onҳo, ҳallli muttasili onҳo boyad  
vazifahoi bartarinokii roҳbaronii ҳamai  
daraҷaҳo boшad.

Дар ҷамъомад ҷорданиҳо дар бино-  
бар нақsha иdомa doda ni kor ba halli  
maсъalaҳoи muҳim dар maҳallaҳo mukhokima  
garidiда.

– Яғon шaҳrvand bo mушкиloti xud nabol-  
jad rӯ bā rӯ monad. Kajfijati aҳolӣ – onai  
isloҳot va siёsati most. Sarivaқt eъtibor  
dodan ba ҳar яk mушкиloti odamoni novobastan  
az ҳaҷmi onҳo, ҳallli muttasili onҳo boyad  
vazifahoi bartarinokii roҳbaronii ҳamai  
daraҷaҳo boшad.

Дар ҷамъомад ҷорданиҳо дар бино-  
бар нақsha иdомa doda ni kor ba halli  
maсъalaҳoи muҳim dар maҳallaҳo mukhokima  
garidiда.

– Яғon шaҳrvand bo mушкиloti xud nabol-  
jad rӯ bā

## ХАБАРХО

ЛОИҲАҲОИ БУЗУРГИ  
МИНТАКАҲОИ ХУРДИ САНОАТИ

Минтақаҳои хурди саноатӣ дар афзоими иктисолиду иҷтимоии ҳар як мавзӯе ҷойи муҳим дорад. Аз ин сабаб, ба масъалаҳои ташкил намудани чунин мавзӯеҳо ба бо инфрасохтори зарурӣ таъмин намудани он эътибори алоҳидӣ дода мешавад. Дар виолоти Наманғон дар ин саамт корҳои васъемиқеъ ба амал татбик мегарданд.

Холо дар як худи шаҳри Наманғон 3-то минтақаи хурди саноатӣ мавҷуд буда, дар он 68-то лоиҳае, ки арзиши умумии он 350 милиард сӯмро ташкил медиҳад. Ба кувай баланд фўйлият мебардад. Дар натиҷа он беш аз 7690 чойҳои нави корӣ оғардида шудаанд. Чунин корҳоҳо ба истехсоли маҳсулоти бофандагӣ ва триқотак ихисосонида шудаанд. Аз тарафи чунин корҳоҳо ба арзиши 148,2 милиард сӯм маҳсулот истехсол мешавад, ки 393,3 ҳазор долларина маҳсулот содир мешавад.

Аз тарафи ЧММ «Ideal Tekstil Oʻrgu» лоиҳаи «Истехсоли маҳсулоти дӯзандагӣ», ки арзиши умумии он 20 млрд. сӯм аст, ба кор сар кард, ки холо дар ин корҳона беш аз 400 нафар меҳнат мекунанд ва ба хисоби миёна ҳар сол 20 млн. долларина маҳсулотро содир менамоянд.

Аз тарафи ЧММ «Вестел текстил» боз як лоиҳаи дӯзандагӣ, ки 15 милиард сӯм арзиши дӯрад, фўйлиятни кориашро оғоз намуд, ки дар он 350-то ҷойи нави корӣ оғардида шудаад.

Чунин лоиҳаҳо ҳамни истехсолотро вазеъ намуда, баори таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти босифат, вазеси гардонданӣ ҳамни содирот, ба вуҷуд овардари чойҳои нави корӣ, баланд бардоштани фаронҳонлини мардум хидмат мекунад.

**Шоҳида ДАМИНОВА.**  
Виолоти НАМАНҒОН.

**АВИАШИРКАТИ ХУСУСӢ –  
СОҲИБИ БОЗ ЯК САМОЛЁТИ  
НАВ**

**Авиаширкати хусусӣ Qapot Sharq соҳиби боз як ҳаволаймои нави пассажирӣ гардида, ки истехсоли Олмон буда, бо ихчами в сӯзишворио сарфасозиаш бозоригӣ мебошад.**

Самолёт дар шаҳри Гамбург аз санчиш гузаронида шуд, ба Литва – шаҳри Каунас, аз он ба Тошканд парвоз намуд. Фурӯдион ороҳро бариятӣ ва ходимони авиаширкат, сабқадорони лайнериҳо ҳавӣ, блогер ва рӯзномаигони интизарӣ қайданд. Маросими қабули ҳаволаймои нав дар фурӯдгоҳи мутантан сурат гирифт. Ҳозирон вордӣ салон шуданд. Мутагассисон оиди шароитҳо, ки ба пассажирон фароҳам оварда шудаанд, сухан ронданд. Самолёт дорои 140 чо нишаст мебошад. Он баори ба амал баровардани парвзоз бо ҳорҷӣ аллакай омода аст.

Авиаширкати соли 1998 ташкил ёфт. Аввал танҳо боркашонро мақсад гузашташ башад, аз соли 2021 баори пассажиркашонӣ низ руҳист гирифт. Ширкат то охри сол ҳариди боз як самолётӣ навро ба нақша гирифтааст.

**КАБУЛИ САЙЁР ДАР  
ИНСТИТУТИ ТИББӢ  
ПЕДИАТРИ**

**Аз ҷониби Институти тиббӣ  
педиатрии Тошканд ба мақсади  
аз санчишҳои тиббӣ  
гузаронидани аҳолии пойтаҳҳо  
қабули сайёр ташкил гардида.**

Баробари багачон қалонсолон низ дар ҳуҷӯро дар ҳуҷӯро шуданд. Баори аниқосии ғемориҳо иқсунавӣ аппаратаҳои замонавии тиббӣ мавриди истифода қарор гирифт.

Барои аз санчишҳои ҳарҷонибаи тиббӣ гузаронидан одамони сину соли гузонгӯн аз 12 ноҳиян пойтҳат чамъ 500 нафар намавис шуда бошанд, аз ноҳияҳои наздиҳӣ шаҳрӣ низ ғеморон одаманд аз микидори умумии мурочнаткунандагон аз 650 нафар гузашт. Вале посбонони саломатӣ ҳар қаси одмадаро бо ҷекроҳ қушод қабӯл гарданд, шикоятҳоро шуниданд, маслиҳатҳои тиббӣ доданд. Айни замон маълумонҳои шароит оилavиаҳон вазнин ба арабоҷаҳои ҳударди электронӣ, асобагӣ ва дигар воситаҳо өрирасон таъмин карда шуданд.

Дар як вақт баори донишҷӯёни омӯзшишҳои тиббӣ ярмарқаҳои холи қорӣ ташкил гашт ва якчанд ҳамисираи оянда баори ҳудои ҳар ҷекроҳ пайдо намуданд.

**ҚҮМАКИ МОДДӢ БА  
ДОНИШҖӮЕН**

**Бо фармони ректори Донишгоҳи  
миллии Ӯзбекистон, ки дар он  
наздиқ 30 ҳазор нафар  
донишҷӯён таҳсил менамоянд,  
1150 нафар толибони илим ба  
қўмаки моддӣ фаро гирифта  
шуданд.**

Асосон фарзандони оилаҳои камтаъмин, ки дар «дафтарҳо» номнависанд, аз нигоҳи моддӣ дастгирӣ ёфтанд. 365 нафар донишҷӯё, ки дар асоси грант меконанд, 783 нафаре, ки дар асоси шартномаҳои ҳаки таҳsilро мепардозанд, аз фармони хайран дешонан ректор миннатдор будани ҳудо изкор қарданд ва гуфтанд ҷавобан ба ғамҳоро дар омӯзиш ва рафткор қирдор ба дигарон намуна мешаванд.

**М.ШОДИЕВ,  
мухбари «Овози тоҷик».**

## ГАНЧИНАИ ТИЛЛОИ ВОДИ

(Аввалиш  
дар саҳ. 1).

Ба ҳочагии фермерии «Ҷӯрабой Эргашали Мироншо», ки Санҷарбек Эргашев роҳбарӣ мекунад, барои қишиғи ғалла ба пахта аз майдоне, ки ҷонд солбоз истифода намешуд ва об надшот, 210 гектар замин ҷудо қарда шуд. Фермери пуртакриба аз маблаги ҳудо ба масофаи 1800 метр қубур ба қашид. Аз замин бомақсадӣ ва саамарон истифода бурда, соли аввали 5-то техника ҳарид ба башад, дар 3 соли охир боз 2 техникиади баландсизӣ роҳандагӣ ва навъҳои гуногуни механизмиҳо қишиғарзиширо ҳарид кард.

Санҷарбек дар бисёрсоҳагӣ зиёд будани ҳикматро дарк намуда, барои рушди соҳаи бузпарварӣ, таъмини шуғли аҳолӣ ва афзун намудани даромадони онҳо ҳарҳои майданӣ оғоз намуд. Бузпарварӣ соҳаи серدارомадӣ ҷорӯдорӣ мебошад. Ин барои ҳочагии ҳалқ пашми гаронбахо, гӯшт, пӯст ва шир мединад. Пашми буз бо маҳнӣ ва бобардоштии ҳуд фарқ мекунад. Инчунин ширӣ бузро дӯст дошта истеъмол мекнҳат таъсирӣ мусbat мекнҳат дар ҷонд солбоз истифода намекунад.

Санҷарбек дар бисёрсоҳагӣ зиёд будани ҳикматро дарк намуда, барои рушди соҳаи бузпарварӣ, таъмини шуғли аҳолӣ ва афзун намуд. Бузпарварӣ соҳаи сердаромадӣ ҷорӯдорӣ мебошад. Ин барои ҳочагии ҳалқ пашми гаронбахо, гӯшт, пӯст ва шир мedinad. Пашми bуз бо maҳnī va bobaardoštiy ҳud farq mēkunad. Inčunin shirī buzro dūst doštā isteъmol mēkn̄hat tāsirī musbat mēkn̄hat dār ҷond solbōz ištīfoda namekunad.

Ба ҳочагии ғермерии «Ҷӯрабой Эргашали Мироншо», ки Санҷарбек Эргашев роҳбарӣ мекунад, барои қишиғи ғалла ба пахта аз майдоне, ки ҷонд солбоз истифода намешуд ва об надшот, 210 гектар замин ҷудо қарда шуд. Фермери пуртакриба аз маблаги ҳудо ба масофаи 1800 metr qubur ba qashid. Az zamini bomakсадӣ va saamaron ištīfoda bura, soli avvali 5-to tehnika ҳarid ba bāshad, dar 3 soli oxihr boz 2 tehnikiadi baland-sizī rōhāndagī va navъhōi gunoguni mehżimihi qishiqarzishiro ҳarid karad.

Ба ҳочагии ғермерии «Ҷӯрабой Эргашали Мироншо», ки Санҷарбек Эргашев роҳбарӣ мекунад, барои қишиғи ғалла ба пахта аз майдоне, ки ҷонд солбоз истифода намешуд ва об надшот, 210 гектар замин ҷудо қарда шуд. Фермери пуртакriba aз mablagi ҳudо ba masoifaи 1800 metr qubur ba qashid. Az zamini bomakсадӣ va saamaron ištīfoda bura, soli avvali 5-to tehnika ҳarid ba bāshad, dar 3 soli oxihr boz 2 tehnikiadi baland-sizī rōhāndagī va navъhōi gunoguni mehżimihi qishiqarzishiro ҳarid karad.

Ба ҳочагии ғермерии «Ҷӯрабой Эргашали Мироншо», ки Санҷарбек Эргашев роҳбарӣ мекунад, барои қишиғи ғалла ба пахта аз майдоне, ки ҷонд солбоз истифода намешуд ва об надшот, 210 гектар замин ҷудо қарда шуд. Фермерi purtakriba aз mablagi ҳudо ba masoifaи 1800 metr qubur ba qashid. Az zamini bomakсадӣ va saamaron ištīfoda bura, soli avvali 5-to tehnika ҳarid ba bāshad, dar 3 soli oxihr boz 2 tehnikiadi baland-sizī rōhāndagī va navъhōi gunoguni mehżimihi qishiqarzishiro ҳarid karad.

Ба ҳочагии ғермерии «Ҷӯрабой Эргашали Мироншо», ки Санҷарбек Эргашев роҳбарӣ мекунад, барои қишиғи ғалла ба пахта аз майдоне, ки ҷонд солбоз истифода намешуд ва об надшот, 210 гектар замин ҷудо қарда шуд. Ферmeri purtakriba aз mablagi ҳudо ba masoifaи 1800 metr qubur ba qashid. Az zamini bomakсадӣ va saamaron ištīfoda bura, soli avvali 5-to tehnika ҳarid ba bāshad, dar 3 soli oxihr boz 2 tehnikiadi baland-sizī rōhāndagī va navъhōi gunoguni mehżimihi qishiqarzishiro ҳarid karad.

Ба ҳочагии ғермерии «Ҷӯрабой Эргашали Мироншо», ки Санҷарбек Эргашев роҳбарӣ мекунад, барои қишиғи ғалла ба пахта аз майдоне, ки ҷонд солбоз истифода намешуд ва об надшот, 210 гектар замин ҷудо қарда шуд. Fermeri purtakriba aз mablagi ҳudо ba masoifaи 1800 metr qubur ba qashid. Az zamini bomakсадӣ va saamaron ištīfoda bura, soli avvali 5-to tehnika ҳarid ba bāshad, dar 3 soli oxihr boz 2 tehnikiadi baland-sizī rōhāndagī va navъhōi gunoguni mehżimihi qishiqarzishiro ҳarid karad.

Ба ҳочагии ғермерии «Ҷӯрабой Эргашали Мироншо», ки Санҷарбек Эргашев роҳбарӣ мекунад, барои қишиғи ғалла ба пахта аз майдоне, ки ҷонд солбоз истифода намешуд ва об надшот, 210 гектар замин ҷудо қарда шуд. Fermeri purtakriba aз mablagi ҳudо ba masoifaи 1800 metr qubur ba qashid. Az zamini bomakсадӣ va saamaron ištīfoda bura, soli avvali 5-to tehnika ҳarid ba bāshad, dar 3 soli oxihr boz 2 tehnikiadi baland-sizī rōhāndagī va navъhōi gunoguni mehżimihi qishiqarzishiro ҳarid karad.

Ба ҳочагии ғермерии «Ҷӯрабой Эргашали Мироншо», ки Санҷарбек Эргашев роҳбарӣ мекунад, барои қишиғи ғалла ба пахта аз майдоне, ки ҷонд солбоз истифода намешуд ва об надшот, 210 гектар замин ҷудо қарда шуд. Fermeri purtakriba aз mablagi ҳudо ba masoifaи 1800 metr qubur ba qashid. Az zamini bomakсадӣ va saamaron ištīfoda bura, soli avvali 5-to tehnika ҳarid ba bāshad, dar 3 soli oxihr boz 2 tehnikiadi baland-sizī rōhāndagī va navъhōi gunoguni mehżimihi qishiqarzishiro ҳarid karad.

Ба ҳочагии ғермерии «Ҷӯрабой Эргашали Мироншо», ки Санҷарбек Эргашев роҳбарӣ мекунад, барои қишиғи ғалла ба пахта аз майдоне, ки ҷонд солбоз истифода намешуд ва об надшот, 210 гектар замин ҷудо қарда шуд. Fermeri purtakriba aз mablagi ҳudо ba masoifaи 1800 metr qubur ba qashid. Az zamini bomakсадӣ va saamaron ištīfoda bura, soli avvali 5-to tehnika ҳarid ba bāshad, dar 3 soli oxihr boz 2 tehnikiadi baland-sizī rōhāndagī va navъhōi gunoguni mehżimihi qishiqarzishiro ҳarid karad.

Ба ҳочагии ғермерии «Ҷӯрабой Эргашали Мироншо», ки Санҷарбек Эргашев роҳбарӣ мекунад, барои қишиғи ғалла ба пахта аз майдоне, ки ҷонд солбоз истифода намешуд ва об надшот, 210 гектар замин ҷудо қарда шуд. Fermeri purtakriba aз mablagi ҳudо ba masoifaи 1800 metr qubur ba qashid. Az zamini bomakсадӣ va saamaron ištīfoda bura, soli avvali 5-to tehnika ҳarid ba bāshad, dar 3 soli oxihr boz 2 tehnikiadi baland-sizī rōhāndagī va navъhōi gunoguni mehżimihi qishiqarzishiro ҳarid karad.

Ба ҳочагии ғермерии «Ҷӯрабой Эргашали Мироншо», ки Санҷарбек Эргашев роҳбарӣ мекунад, барои қишиғи ғалла ба пахта аз майдоне, ки ҷонд солбоз истифода намешуд ва об надшот, 210 гектар замин ҷудо қарда шуд. Fermeri purtakriba aз mablagi ҳudо ba masoifaи 1800 metr qubur ba qashid. Az zamini bomakсадӣ va saamaron ištīfoda bura, soli avvali 5-to tehnika ҳarid ba bāshad, dar 3 soli oxihr boz 2 tehnikiadi baland-sizī rōhāndagī va navъhōi gunoguni mehżimihi qishiqarzishiro ҳarid karad.

Ба ҳочагии ғермерии «Ҷӯрабой Эргашали Мироншо», ки Санҷарбек Эргашев роҳбарӣ мекунад, барои қишиғи ғалла ба пахта аз майдоне, ки ҷонд солбоз истифода намешуд ва об надшот, 210 гектар замин ҷудо қарда шуд. Fermeri purtakriba aз mablagi ҳudо ba masoifaи 1800 metr qubur ba qashid. Az zamini bomakсадӣ va saamaron ištīfoda bura, soli avvali 5-to tehnika ҳarid ba bāshad, dar 3 soli oxihr boz 2 tehnikiadi baland-sizī rōhāndagī va navъhōi gunoguni mehżimihi qishiqarzishiro ҳarid karad.

Ба ҳочагии ғермерии «Ҷӯрабой Эргашали Мироншо», ки Санҷарбек Эргашев роҳбарӣ мекунад, барои қишиғи ғалла ба пахта аз майдоне, ки ҷонд солбоз истифода намешуд ва об надшот, 210 гектар замин ҷудо қарда шуд. Fermeri purtakriba aз mablagi ҳudо ba masoifaи 1800 metr qubur ba qashid. Az zamini bomakсадӣ va saamaron ištīfoda bura, soli avvali 5-to tehnika ҳarid ba bāshad, dar 3 soli oxihr boz 2 tehnikiadi baland-sizī rōhāndagī va navъhōi gunoguni mehżimihi qishiqarzishiro ҳarid karad.

Ба ҳочагии ғермерии «Ҷӯрабой Эргашали Мироншо», ки Санҷарбек Эргашев роҳбарӣ мекунад, барои қишиғи ғалла ба пахта аз майдоне, ки ҷонд солбоз истифода намешуд ва об надшот, 210 гектар замин ҷудо қарда шуд. Fermeri purtakriba aз mablagi ҳudо ba masoifaи 1800 metr qubur ba qashid. Az zamini bomakсадӣ va saamaron ištīfoda bura, soli avvali 5-to tehnika ҳarid ba bāshad, dar 3 soli oxihr boz 2 tehnikiadi baland-sizī rōhāndagī va navъhōi gunoguni mehżimihi qishiqarzishiro ҳarid karad.



11-уми октябр – Рўзи бузургдошти Абулқосим Фирдавсӣ

## ПАЙ АФКАНД АЗ НАЗМ КОХЕ БАЛАНД

Биноҳо обод гардад ҳароб, Зи борону аз тобии штоб. Пай афканда аз назм кохе баланд, Ки аз боду борон наебад газанд. Намирам аз ин пас, ки ман зиндаам, Ки тухми суханро парокандам... Ҳар он кас, ки дорад ҳушу рою дин, Пас аз марғ бар ман кунад оғарин.

Дар ин аёбти мондагори паймбари сухан – Абулқосим Фирдавсӣ пешгүйи ў нуҳуфтааст. Вокеан, ўз сухнани муқафоҳо ки баланде оғаридаваст, ки бо мурӯри солу моҳо аз боду борон осебе набид. Ва ин коҳи муташавоми номи ўро дар лавҳи дилҳо адан сабт намуд. Онҳое, ки “хушу рою дин” надоранд, намедонанд, ки бузургии Фирдавсӣ дар чист ва “Шоҳнома”-и ўй кимате дарод. Ҳушиандони олам беш аз ҳазору сад сол аст, ки ба хунари сухнагарни паймбари назм оғарин меѓуянд. Дар аёбти зерин паймбари ў дар боби сухан эътироф шудааст:

Дар назм се тан паямбаронанд,  
Ҳарчанд ки “ло набийа байди”.  
Авоғу қасидаву газалор.  
Фирдавсию Аварио Саъди.

Яъне, ҳарчанд гуфта шуда, ки байни паймбари ислом – Муҳаммад (с. а. в.) паймбаре наемояд, валие дар шеър се тан паймбар: дар достонҳои ҳардомонӣ (вағф) – Фирдавсӣ, дар қасида – Аварио, дар газал – Саъди арзи хастӣ Қарнанд.

“Шоҳнома”-и Фирдавсиро асари беъзоп меноманд, ки фикр мекунам, безаволи ва мондагориаш дар гояҳон миллии ва умуминсонии он аст. Мутахассисон ҳисоб кардаанд, ки ин ҳамосаи изборат аз 60 ҳазор байт тақрибан ҳаҷор барории “Илилада” ва “Одиссея”-и юнони мебошад.

Исмоили Сомонӣ ва паймадагони ўзимре барои истиқолияти марзӣ ва давлатии давлати бузург ва мутамаркази тоҷикон талош варзидаанд. Талош барои истиқолияти забони мөънавӣ аз поясизори адабиёти класикии форсии тоҷик Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ва ҳамзамони ў шурӯй ғардид. Онҳо бо шеърҳои мондагори ҳеш забони форсии тоҷикори дубориа ба курсии изват нишонанд.

Абулқосим Фирдавсӣ парчами истиклол ва ҳудмуктории забони форсии тоҷикиро баландтар афрошт. Ў бо “Шоҳнома”-и безаволи ҳеш қудрату тавоной ва салосату фасоҳоти забони форсии тоҷикиро ба маъзари намоиш гузошт. “Шоҳнома” ҳарчанд ҷангино асту дар он муҳорибаҳои шаҳдид мавриди тасвир қарор гирифтаанд, валие ҳар пораи он барои сулҳу вахдат, истиқлоли озодиҳоҳӣ ва инсондустиву меҳнанарасӣ ҳидмат мекунад. Дар ин ҳамоса мавзӯе нест, ки лири тӯйӣ ба он даст назада башад.

Дар вақти мутолияи саҳнаҳои ишқварии дўстдорштагон, ҷашну сур, ҳарбу зарб ба ҳам барҳӯрда, садо додани шамшерҳо, маргу чӯйӣ, ҳичрону висол, садо-кагу ҳиёнат ... як-як аз пеши назари ҳонаҷад мегузарад.

Нигах кун бад-ин лашкар номдор, Ҷавонони шоистаи корзор.